



ИЗҲОРОТИ МУШТАРАКИ

Намояндаи Олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷиву сиёсати амниятӣ ва Дабири Кулли Шӯрои Аврупо ба муносибати 10 октябри соли 2014, Рӯзи аврупоиву ҷаҳонӣ алайҳи ҳукми қатл

Имрӯз – дар Рӯзи аврупоиву ҷаҳонӣ алайҳи ҳукми қатл - Иттиҳоди Аврупо ва Шӯрои Аврупо бори дигар муҳолифати шадиди худро бар зидди ҳукми қатл дар тамоми ҳолатҳо ва таҳти ҳамаи шароитҳо иброз дошта, ӯҳдадориҳои худро ҷиҳати барҳамдиҳии он дар саросари ҷаҳон таъкид менамоянд.

Мо аз ақибнишиниҳои баъзе давлатҳо, ба монанди маҳкумсозии сершумори ба наздикӣ суратгирифта, ки дар мавриди нафарони зиёд ҳукми қатл содир шуд, густариши истифодаи доираи ҳукми қатл дар қонунгузориҳои дохилӣ ё дубора қувваи эътибор бахшидан ба иҷрои ҳукми қатл баъд аз чанд соли ҳуддорӣ, нигарониҳои амиқ дорем.

Дар кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо дар тӯли 17 соли охир ҳеҷ ҳукми қатл иҷро нашудааст. Иттиҳоди Аврупо ва Шӯрои Аврупо далелеро, ки ҳамаи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ҳоло Протоколҳои 6 ва 13-и Конвенсияи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсонро ба тасвиб расониданд, пазиروي менамоянд ва ҳамаи дигар кишварҳои Аврупоиеро, ки ҳанӯз ин корро ба анҷом нарасониданд, ҳидоят мекунанд, то онҳо низ ин санадҳоро, ки барои барҳам додани ҳукми қатл равона шудаанд, ба тасвиб расонанд.

Иттиҳоди Аврупо ва Шӯрои Аврупо ҷиҳати ба наздикӣ амалигардониҳои ҳукмҳои қатл дар Ҷумҳурии Беларус - ягона кишвари аврупоӣ, ки ҳануз чунин шакли ҷазоро татбиқ мекунад - хеле мутаассифанд. Онҳо аз давлати Беларус бо қатъият талаб менамоянд, ки ҳамчун қадами аввал ба самти барҳамдиҳии ҳукми қатл, ҷазои ду шахси боқимонда, ки соли 2013 ба қатл маҳкум шудаанд, тағйир дода шавад.

Ҳар ду созмони мазкур иқдомҳои ба тозагӣ раҳандозикардаи Иттиҳоди Африқоро барои қабул кардани Протоколи иловагӣ ба Оинномаи ҳуқуқҳои инсонӣ халқиятҳои Африқо ҷиҳати барҳам додани ҳукми қатл, истиқбол мекунад. Инчунин, Иттиҳоди Аврупо ва Шӯрои Аврупо аз тарафи якҷанд давлат ба наздикӣ тасвиб шудани Протоколи дуюми ихтиёрии Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсиро аз 15 декабри соли 1989, ки ба барҳамдиҳии ҳукми қатл нигаронида шудаанд, пазиroy мекунад ва ин амал ҳоло шумораи кишварҳои узви паймони мазкурро ба 81 давлат расонид. Онҳо тамоми давлатҳоеро, ки ҳанӯз ин протоколро ба тасвиб нарасонидаанд, ташвиқ мекунад, то дар соли 2014 ба муносибати 25 солагиаш онро ба тасвиб расонанд.

Иттиҳоди Аврупо ва Шӯрои Аврупо аз тамоми кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид (СММ) даъват ба амал меоранд, ки Қатъномаи мораторияи ҳукми қатлро, ки моҳи декабри соли 2014 дар ҷаласаи 69-ми Маҷмаъи кулли СММ ба овоздиҳӣ гузошта мешавад, пуштибонӣ намоянд.